

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон, доктори илмҳои

иқтисодӣ, профессор

Хушваҳтзода Қ.Ҳ.

28 11 2022 с.

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба кори диссертатсионии Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои амсиласозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компютерӣ (6D070501 – таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұчтамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ)

Мубрамияти мавзуъи тадқиқот. Дар диссертатсия шабакаҳои маҳаллии компютерӣ мавриди тадқик қарор гирифтаанд. Дар он тавсифи илмии мағҳуми шабакаи локалӣ ва хосиятҳои он, баррасии соҳтори шабакаҳои локалии компютерӣ ва таснифи онҳо, таҳлили ҳадафи асосии ин шабакаҳо ва топологияи онҳо, системаи идоракунии стохастикии хаттии ғайристатсионарӣ дар шабакаҳои локалӣ ва тадқики паҳншавии эпидемияи вирус ва интиҳоби методи эпидемиологӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Пайдоиш ва рушди шабакаҳо роҳи нави боэътимод ва хеле самараноки ҳамкории байни одамонро фароҳам овард. Мисли дигар манбаъҳои соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, шабакаҳо дар аввал бо мақсадҳои илмӣ истифода мешуданд, сипас ба тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон паҳн мешуданд. Шабакаи маҳаллӣ якчанд компютерро муттаҳид мекунад ва ба корбарон имкон медиҳад, ки захираҳои компютерҳо, инчунин дастгоҳҳои канории ба шабака пайвастшударо (принтерҳо, плоттерҳо, дискҳо, модемҳо) мубодила кунанд.

Сохтор ва натиҷаҳои асосии диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, 4 боб, феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аз 120 номгӯй ва матни он 211 саҳифаи компьютерии дар барномаи Microsoft Word чопшударо дар бар мегирад.

Дар муқаддимаи рисола мубрамият ва моҳияти асосии мавзуъи рисола, мақсад ва натиҷаҳои бадастомада нишон дода шуда, навғониҳои асосӣ ва мӯҳтавои нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда муаррифӣ гардидаанд.

Боби якӯми кор ба таҳлили сарчашмаҳои библиографӣ бахшида шудааст.

Боби дуюми диссертатсия таҳлили ҳаматарафаи шабакаҳои компьютериро дарбар мегирад. Параграфи 2.1 ба масъалаҳои татбики шабакаҳои компьютерӣ дар муассисаву ташкилотҳо, истифодаи онҳо аз ҷониби шахсони воқеӣ, истифодаи шабакаҳои бесим ва ҷанбаҳои иҷтимоии истифодаи шабакаҳои компьютерӣ бахшида шудааст. Дар алоҳидагӣ бозорҳои электронӣ ва музоядаҳои интернетӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтаанд. Қайд карда шудааст, ки дастрасии интернет ҳусусиятҳои мобилии муфид дорад. Ба хотири он, ки шабакаҳои оддӣ, ки дао онҳо иттилоот тавассути симҳои нокилий паҳн мегардад ва онҳоро дар автомашина, ҳавопаймо ё қишиғӣ истифода бурдан ғайриимкон аст, одамон ба шабакаҳои бесим ҳавасмандии зиёдро нишон медиҳанд.

Дар параграфи 2.2 сухан дар бораи самти техникии рушди шабакаҳо меравад. Қайд карда шудааст, ки як системаи ягонаи қабулшуда вучуд надорад. Ба ҳар ҳол муҳимтарини низомҳо – технологияи интиқол (интиқол аз як нуқта ба нуқтаи дигар ва паҳши васеъ) ва андозаи шабака ба шумор мераванд. Синфбандини системаҳои бисёрсоҳавӣ аз рӯи андоза дар намуди расм пешниҳод шудааст, ки хеле аёни ба назар мерасад.

Параграфи 2.3 таҳти унвони «Нармафзори шабакаҳои компьютерӣ» ба таҳлили муфассали тартиботи протоколӣ ва барномагузории компьютерӣ бахшида шудааст.

Маҷмӯи қабатҳо ва протоколҳо ҳамчун меъмории шабакавӣ мудаарифӣ мешавад. Меърҳои меъморӣ бояд дорои маълумоти коғӣ барои навиштани нармафзор ё таҳияи соҳтусози сахтафзор барои ҳар як сатҳ бошанд, то ки низоми онҳо ба талаботи протокол ҷавобгӯй бошанд.

Дар параграфи 2.4 моделҳои меъмории шабакаҳо, ки як навъи моделҳои ахборотӣ маҳсуб мешаванд, омӯхта шудаанд. Сатҳҳо (қабатҳо), протоколҳо ва интерфейсҳо ва вобастагии онҳо бо ахбори омма дар намуди як схема пешниҳод карда шудааст.

Асосан ду навъи моделҳои меъморӣ OSI ва TCP/IP мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Боби 3-и рисола ба таҳлили системаҳои иттилоотиву иртиботӣ ва идоракуни фаъолияти шабакаҳои компьютерӣ дар донишгоҳҳо ва зерсохторҳои онҳо бахшида шудааст.

Дар боби 4 моделсозии риёзии бальзе масъалаҳои шабакаҳои компьютерӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар параграфи 4.1 системаи идоракуни хаттии стохастикӣ баррасӣ шуда, татбиқи он дар низоми шабакаҳои компьютерӣ муҳокима карда шудааст. Параграфи 4.2 бошад, ба масъалаи ҳифзи шабакаҳои компьютерӣ ва элементҳои онҳо аз кодҳои заравар (вирусҳо) бахшида шудааст. Ҳолати ситсема ба воситаи муодилаҳои дифференсиалий ифода гардида, функционали сифат дар намуди интегралӣ навишта шудааст. Шарти зарурии мавҷудиятҳои оптималии масъалаи экстремалий тавассути принсипи максимуми Понтрягин барқарор гардидааст.

Навғонии илмии тадқиқот. Дар кори диссертационӣ натиҷаҳои нав ба даст оварда шудаанд ва муҳимтарини онҳоро номбар мекунем:

- ҷанбаи иҷтимоии татбиқи шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ тадқиқ карда шудааст;
- таҷҳизоти шабакаҳои компьютерӣ дар сатҳҳои муҳталифи шахсӣ, маҳаллӣ, регионалӣ ва глобалий ва робитаи байни сатҳҳои номбурда омӯхта шудааст;
- нармағзори шабакаҳои компьютерӣ тавассути протоколҳо, моделҳо ва моделҳои тасвирот тадқиқ карда шудааст;
- барномаҳои компьютерӣ дар забони C++ барои низоми CISCO тартиб дода шудаанд;
- модели риёзии системаи идоракуни хаттии стохастикӣ тартиб дода шуда ба шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ татбиқ карда шудааст;
- принсипи макисуми Понтрягин дар масъалаи ҳифзи шабака аз коди заравар истифода бурда шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии тадқиқот. Натиҷаҳои дар кори диссертационӣ овардашуда татбиқи васеъи худро дар омӯзиши технологияҳои муосири шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ ёфтаанд ва дар оянда низ барои ҳали масъалаҳои нав хоҳанд ёфт.

Дараҷаи эътиборнокии натиҷаҳо. Эътиборнокии натиҷаҳои илмии дар кори диссертационӣ овардашуда тавассути муҳокимарониҳои дақиқ таъмин мешаванд. Ва бо тадқиқотҳои олимону мутахассисосни соҳа тасдик карда шудаанд.

Интишороти натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия мустақилона навишта шудааст ва он натиҷаҳои илмиеро дарбар мегирад, ки ҳамчун хиссаи шахсии Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ шинохта шудаанд ва барои ҳимояи расмӣ дар Шурои диссертационӣ пешниҳод гардидаанд. Иктибосоти зарурӣ ба манбаъҳои библиографӣ ва худи муаллиф дар диссертатсия нишон дода шудаанд. Автореферати диссертатсия ҷавобгӯи талаботҳои КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ба таври пурра ва дуруст натиҷаҳои асосии кори диссертациониро инъикос менамояд. Натиҷаҳои асосии корӣ дар 13 мақолаи илмӣ, аз ҷумла дар 9 мақола дар нашрияҳо аз феҳристи шомили КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар дигар нашрияҳо ба ҷоп расидаанд. Муаллифи диссертатсия дорандай шаҳодатнома дар бораи заҳираи интеллектуалий мебошад, ки он аз ҷониби Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст.

Автореферат ва кори диссертационӣ мувоғики тартиби муқарраргардида навишта шудааст. Баъзе норасогихо имлой ба назар мерасанд. Аз ҷумла, дар саҳифаи 14 автореферат дар сатри 10 аз боло ба ҷои қалимаи «минтақаҳо» қалимаи «мантиқҳо» омадааст.

Чунин норасогихо наметавонанд баҳои баланди умумии кори диссертациониро халалдор кунанд.

ХУЛОСА

Дар асоси мулоҳизаҳои дар боло овардашуда ба хулоса меоем, ки кори диссертационии Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои амсиласозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компьютерӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикий ва компьютерӣ (6D070501 – таъминоти математикий ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компьютерӣ) пешниҳод шудааст, кори илмии квалификатсионӣ буда, ҷавобгӯи талаботҳои аз ҷониби КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои диссертатсияро доир ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) муқаррар гардида, мебошад.

Такризро мудири кафедраи моделсозии математикӣ ва компьютерӣ, доктори илмҳои физикаю математика Р.Н.Одинаев аз рӯи ихтисоси 05.13.18 – моделсозии математикӣ, методҳои ададӣ, мұчтамаъи барномаҳо тартиб додааст.

Такриз дар ҷаласаи кафедраи моделсозии математикӣ ва компьютерии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон санаи 24 ноябри соли 2022, суратҷаласаи №5 мухокима ва ҷонибдорӣ гардидааст.

Раиси ҷаласа, номзади илмҳои
физикаю математика, дотсент

И. Давлатов

Эксперт, доктори илмҳои
физикаю математика, дотсент

Р.Н.Одинаев

Котиби ҷаласа, номзади илмҳои техникӣ,
муаллими калони кафедраи моделсозии
математикӣ ва компьютерӣ

А.Х. Одинаев

Суроғ: 734025, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Телефон: (+992 -37) 221-62-25; (+992 -37) 227 -15-10.
Email: info@tnu.tj

Имзоҳои И. Давлатов, Р.Н.Одинаев ва
А.Х. Одинаевро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДМТ

Э.Тавқиев